

ФОЧЕАИ

Рӯдбори зиндагӣ



...Он субҳи сарвмоҳи соли 2000-ум хабари марги Шамсия монанди тундарҳои ногаҳони осмон ба гӯши ёрону дӯстон ва ҳаводорони истеъдодаш бирасид ва ба дилҳои умедвори онон бори гарони андуҳ ва ҳасрат рехт. Шамсия, ки нахустин ҳикояташ дар сенздаҳсолагӣ ва нахустин китобаш дар чордаҳсолагӣ ва то виласин рӯзаш 15 асараш ва панҷ китоби алоҳидааш аз чоп баромада буд, Шамсияе, ки ҷоизаи ҷаҳонии «Истеъододи нодир»-ро соҳиб шуда ва навиштаҳояш на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар Руссия ва Фаронса ва Эрон нашр гардида буд, Шамсияе, ки зиёда китобҳо ва филмномаҳоро аз русӣ ва фаронсавӣ ва арабӣ ва инглисӣ аз забони асл ба тоҷикӣ баргардон карда буд, бо як ҷаҳон рози ногуфта ва орзуҳои нодида ин дунёи фониро падруд бигуфт ва бо олами абад пайваст бигашт... Ин вақт синни ӯ нав нуздаҳ гузашта буд.

Баъди марги Шамсия бошад ду китобаш бо номҳои «Қиссаҳои падар ва духтар» ва «Аз хокдон то ба кайҳон» ба нашр расида, китоби сеюмаш бо номи «Дар соҳили рудоби зиндагӣ» дар дасти чоп аст.

Қиссаи поён низ як ёдгорӣ бошад аз ин адабаи фавқулистеъдод, вале гуррамарги тоҷик. Ин қисса бар сабки қавии қиссаҳо ва романҳои классикии гарб инишо шудааст...

ЖАМСИЖ

ср тозу
жыл-чыз

Ф О Ч Е А И
Р Ы Д Б О Р И
З И Ж Д А Т И



ТГД «ИСТИҚБОЛ»
2005



Investing in our future
The Global Fund
To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria


Снижение бремени ВИЧ/СПИД
в Республике Таджикистан

Поддержка Стратегического плана по профилактике
ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан

Ин китоб бо дастгирии Барномаи
Тарақиёти Созмони Миллали
Муттаҳид дар Тоҷикистон
ба интишор расидааст

ШАМСИЯ

ФОУЕЛҲОН
Рӯзбони зиждӣ



қисса

ТФД «Истиқбол», 2005с.
ш. Душанбе, хиёбони
Саъдии Шерозӣ 16, ошёнаи 10-ум

Муҳаррир:

ЛАТОФАТ Кенчаева

Мусаввир:

АБДУСАЛОМ Абдуллоев

Мусаҳҳеҳ:

ГАНЧИНА Муллоҷонова

Саҳифабанд:

КОМРОНИ Раҳмон

Аслан дар ин диёр барфи водиҳо, ҳатто зимистон, баъди чандин рӯзи боридан об шуда, барои баҳор кам мемонд. Аммо дар кӯҳистони азimu баланд нӯҳ моҳи дарозо барф меборид. Обшавии он ба ду-се моҳи гармо рост меомад. Ду-се моҳе, ки анвори тасфидаи хурshed бар қуллаҳои баландтарин низ асар карда метавонист. Пиряҳҳои ҳазорсолаи он ҷо чакра-чакра об шуда, таровида, ба ҳам ҷӯя-ҷӯя восил гашта, қуввату тавон гирифта, нишеб гашта, дами поён рафтан бо шasti физояндаи хеш, ҷинсҳои кӯҳиро шуста, буттаву дарахтони сари роҳ ва ё паҳлӯи соҳили хешро решакоб карда, баъзан фитонда, ҷониби поён, ба рудхонаи азimi паҳно мебурданд. Рудхонае, ки обҳои кӯҳистони азimu баландро ҷо-ҷо дар ҳуд шоҳа-шоҳа ғунҷонда, неруву шаст гирифта, водиро бо ҷадалаву талотуб убур мекард. Водие, ки миёни силсилақӯҳҳои азамату баланде ҷойгир буд...

Дар соҳилҳои общуста ва пурҷару пурвартai рудхона, дар мавзее, ки кӯҳ пора-пора ҳамворӣ ва ё нимҳамворӣ дошт, ҷо-ҷо манзилгахи одамиён ба назар мерасид.


Баъзе аҳолии ин манзилҳо аз коми руд буттаву дарахти обовард мекашиданд, зоро ҳезум зарур буд барои одамиён, ҳезуме, ки оташдонро фурӯзон дошта ва нону таомро пухта метавонад.

Албатта нисбати он, ки ба кӯҳистони бeroҳai азim масофаи тулонии басо тулониро тай заниву бароӣ ва машаққат бикашӣ ва дарахту бутта бурида, бо душвории зиёд поён кашида фарорӣ ва ҷониби маскани хеш расонӣ, ҳуллас нисбати ҳамаи ин саҳлу осон буд кашидану гирифтани ҳезум аз коми рудоб. Аз коми рудхонаи қариби хонадон ва манзили ҳештан. Ин вақти камро мегирифт ва ҷанд рӯз беҳуда намерафт ва ранҷу азобаш тулонӣ набуд...

Вале ҳар кас ҷуръат намекард ҳезуме, ки об меовард, аз коми руд бикашад. Зоро фарроҳо буд руд ва амиқ буд коми он. Ва сардии беҳад дошт оби руд. Зоро аз барфу яхи кӯҳистони осмонрас ибтидо гирифта меомад. Ҳуллас коми аждар барин оби печону сарди басо сард дошт рудхона.

Ва онҳое, ки аз коми сарди руд ҳезумкашӣ мекарданد, аслан ҷавонони ҳузарби ҳунгарм буданд. Рагу пайи одамони солҳӯрда, ки хунашон то ҳаде сард гардида буд, андаруни рудоб қароҳт гашта, камҳаракат шуда, боиси ғарқаву қушта гаштани баъзеи онон шуда метавонист.

Бо вучуди ин андаруни оби руд пирамарде ҳезумкашӣ мекард, ки хуни варо солҳои гузарони умр ба сардӣ фароварда, ҳар боре ба об дарояд, ба назар мерасид, ки ҳамин ҳозир аждари руд варо фурӯ кашида, несту нобуд мекунад. Мӯйсафеди фартут инро гӯё медонист, ки баъди ҳезумро доштан, баробари равиши об дасту по зада, аз қувваи равандai об ҳам истифода бурданӣ шуда, қабзагирифтаи худро муттассил-муттассил ба соҳил меовард: ҳуллас неруи танаш, ки кифоя намекард, бо ҷораю тадбир ҳезум мегирифт. Ва панҷаҳои пойи шиновараш чун ба зерсанги анқариби соҳил



мерасид, танашро рост гирифта, пошнаҳояшро ба санглох фишӯрда, бештар зӯр зада, ҳезумро ҷониби хушкӣ мекашид. Рагу пайи барҷаставу қачоқилеби вай ҳоло сони решоҳои дараҳт метофт, ки сиёҳча бошад, фақат решоҳои дараҳт, ки рудоб меовард, дар қундаи дараҳт ба назар мерасиду решоҳои мӯйсафед, яъне рагу пайи вай дар ҷамеи баданаш парешон буданд. Мӯйсафед бо зарби ин рагу пайҳои ҷандир ва кордида ҳар бор ҳезум кашида, хушкӣ меовард, балки ба хушкӣ мебаровард. Ва ниҳоят рӯи санглох нишаста, дастонашро қафо бурда, сарашро ҳамчунин қафо мефиканд ва қафаси тангшудаи синаашро, ки ба қафидан наздик шуда буд, фарроҳтар қушода, шушашро аз ҳаво пур мекард. Басо қанда-қанда ва ҳарисона нафас мегирифт мӯйсафед. Дар ин вазъ қафаси синаи вай заминеро ба хотир меовард, ки зилзила бар он фитода бошад...


Ниҳоят мӯйсафед бъди рост гирифтани нафасаш ва андак ба худ омаданаш, ҳамоноз зӯр зада, мехесту табарчае, ки дар соҳил монда буд, бардошта, ба шикастани ҳезум шурӯъ мекард. Пасон шикастаҳоро ба ресмон баста, бандҳоро пуштора карда, ҷониби ҳавлиҳои мардум мебурд. Ҳавлиҳои деҳистоне, ки дар ёнаи кӯҳ дарозрӯя тул қашида буданд. Мӯйсафед он вақтҳо дарвозаи ҳавлиҳоро кӯфта, соҳиби онҳоро ҳабар медод, ки ҳезум овардааст; зоро на ҳар кас вақту имкон дошт, аз руд ҳезум бикашад ва на ҳар кас вақту имкон дошт ҷониби тегаҳои дуру осмонраси кӯҳистон барои овардани маводи ягонаи сӯзишвории ин водӣ, яъне ҳезум биравад. Аз ин боис ҳезумҳои аз рудоб қашидаву овардаи мӯйсафед ҳаридор пайдо мекард. Ва мӯйсафеди ҳаста ҳезумро ба пул бадал дода, ба ҳавлии ҳудаш бармегашту ба назар мерасид, ки аз беҳолии физоянда қунун ҷанд рӯзи дигар ҳезумкашӣ карда наметавонад...

Вале рӯзи дигар мӯйсафедро боз дар соҳили рудоб медианд, ки ҳезумкашӣ дорад...

Ҳатто рӯзҳое, ки ҳастагиаш аз ҳаду ҳисоб мегузашт ва ворид гаштанаш ба об бештар ҳатарбор мешуд, мӯйсафед аз ҳезумкашӣ намемонд ва дар соҳил истода, сими дарозро ҷониби ҳезуми равони об мепартофт. Ва ҳезуми равон гар анқариби соҳил бошаду қачаки нуғи сим ба он андармон гардад, мӯйсафед баробари равиши об қадам зада, ҳезумро муттассил-муттассил ҷониби соҳил мекашид. Ва баъзан дараҳтони ба ишкелаки сими мӯйсафед дармонда қалон буда, ҷониби хушкӣ қашиданӣ он душворӣ меовард ва ҳезум андаруни маҷро, ба самти ҳуд рафтани шуда, ҷониби соҳил майл намесоҳт ва баръакс мӯйсафедро ба самти шинои ҳудаш мекашид, яъне мӯйсафедро ба коми руд андохтани мешуд. Ва ин ҳама бештар рӯзҳое ба амал меомад, ки амвоч соҳилбиё неву соҳилгурез шуда бошад. Ва ин ҳангом бар мадади мӯйсафед боз бача мерасид. Барои он ба мадад мерасид, ки намехост ҳезумкаши беҳад беҳолу ҳасташуда ба оби печон бифитад. Ва чизе, ки бача аз он метарсид, ғарқа гаштан буда. Зоро падару модари ҳуди бача дар об ғарқа шуда, писаракро рӯи замин яккаву танҳо ва сағира монда буданд.

Ва фочиаи ғарқа шудани падару модар шабе рух зада буд, ки борони арасот ва тулонӣ рехта, сели азимро хезонда ва оби дарёро боло карда, он дигар дар миёнаҳои соҳил нағунчида, аз рудхона баромада, ба қисмате аз хонаҳои бари соҳил «ҳӯҷум» оварда буд. Ва ин ҳама нисфи шаб ба амал омада буд, ки мардум аз хавотирӣ ва нигаронии чандрӯзai боришот хаста ва монда шуда, ба хоб рафта буданд. Сокинони ба хобрафтai ҳавлиҳои анқариби соҳил даме бедор гаштанд, ки барои баъзеи онон аллакай дер шуда буд, хоса барои падару модари бача. Ҳарчанд онҳо зӯр заданд, худашон ва писарчай худашонро аз селобаи лойқадор, ки ба ҳавлӣ ва хонаҳо зада даромада буд, берун бигиранд, аммо сел зурӣ карда, онҳоро ба рудоб кашида буд. Рудоб бошад онҳоро ба тезоб андоҳт, ба тезобе, ки кам касонро амон медод. Тезоб ҷое буд, ки руд ба самти нишебтар мерафт ва ин чанд километр тул мекашид ва тезоб сари роҳаш ҷо-ҷо дандонаҳо дошт ва бар ин дандонаҳо бачаяку волидайнашро занонда, аз ҳам ҷудо соҳта буд. Ва онҳо миёни сели маҳшари печон ҳамдигарро гум карда буданд... Ва баъди мондани борони маҳшар, яъне рӯзи дигар, ки сел фурӯ нишаста, об ба миёни соҳили муқарарии руд баргашта буд, одамон падару модари бачаро аз поёни тезоб пайдо карданд. Селу тезоб падару модари бачаро кушта, ба соҳил партофта буд. Бачаякро низ баъди ҷустуҷӯи зиёд дарёфта буданд мардуми дех. Ва се ҷисми лойқазада, яъне падару модар ва худи бачаро, ки кундаҳои сиёҳу ҳокиранг барин метофтанд, мардум шуста ба кафан андоҳта, пасон ба гуристон бурда, супориданӣ шуданд. Ва даме, ки ҷисми бачаро мисли ҷисми падару модар баъди шустан ба кафан андоҳтанӣ шуданд, ноҳост нафаре дарк намуд, ки Ҷаги гулӯи бача мечумбад. Ва қариб ноайён ҷумбидани Ҷаги гулӯи нишоне буд, ки бача ҳанӯз ҷон дорад. Як зарра ҳам бошад, ҷон дорад. Аз ин боис қарор гардид, ки бачаро фақат баъди ҷонаш битамом баромадан ва мурданаш ба қабристон бубаранду ба ғӯрхонаи сеюм биспаранд; ғӯрхонаи сеюме, ки дар бари ғӯрхонаҳои падару модараш барои ин бача канда буданд. Албатта аз гумоне канда буданд, ки бача ҳам мурда бошад. Вале бача зинда буд ҳанӯз ва одамон наметавонистанд одами зиндаро ба қабристон бурда, ғӯр бикунанд.

Вале бачаяк он рӯз зинда монда буд ва рӯзи дигар ҳамчунин зиндагии очизонаашро давом медод. Балки ҷумбиши Ҷаги гулӯяш айёntar гашта буд ва айёntar гашта. Нафасгириаш ҳам диданӣ мешуд. Ҷонаки бозмондаи бача муттассил—муттассил қувват мегирифт ва нишоне буд, ки ҷисми нумӯъдораш аз зарби марг фано наёfta ва нерӯ ҳоҳад гирифт. Дар ҳақиқат бача он маротиб бар ҳаёт баргашт. Ба ҳаёте, ки дар он намонда буданд падару модари худаш.... Ҳонаю дари падарӣ ва модарӣ низ аз миён рафта, ҷойи онҳо танҳо санглоҳу лойқа монда буд. Лойқае, ки баъди гузашти сел хушкида, ҷо-ҷо кафида, хокрез шуда, санглоҳаш айёntar гардида буданд. Бача маҷбур буд сарпаноҳи дигар бичӯяд. Зоро одами зинда бе сарпаноҳ ва бе хонаву ҷо зиста наметавонистааст. Бача ниҳоят



ба хонаи як хеши падарӣ ва модарӣ, ки дар болодости деҳа буд, сар ҳалонд, вале ғоҳ-ғоҳ ба санглохи анқариби соҳил мефаромад, ки он ҷо дар собиқ ҳонаву дари ободи падару модари меҳрубону азизи ҳудаш буданд. Бача ин ҷо рӯи сангҳо ва лойқаи ҳокшуда тулонӣ менишаст ва бар андешаи ҳуд фурӯ мерафт ва баробари ин мӯйсафеди ҳезумкашро дар соҳил медиҳ. Ва ҷун ба ҷангаки ресмон ва қаҷаки сими мӯйсафед ҳезум дармемонд ва гар ҳезум қалон бошаду дар қашидану ҷониби соҳил наздиқ карданаш мӯйсафед душворӣ бикашад, бача ба мадади вай мерасид. Зоро намехост мӯйсафеди беҳол низ дар rudob ғарқа бишавад, ҷунон ки ғарқа шуда буданд падару модари ҳуди бача...

Ҷун мӯйсафед ҳезумҳоро аз rud берун мегирифт ва пора-пора мекард, пасон пуштора гирифта, барои дарёфти ҳаридор ба даруни деҳаи дарозо медаромад, бача то пас омадани ҳезумкаш паҳлӯи ҳезумҳои шикастai вай менишаст. Ва мӯйсафед пас гашта, шикастаҳои дигарро ҳам мебурд ва пул мекард ва ачибаш, ки бар ин бачаи танҳои танҳомонда низ ҷанд танга медод.

Вале ин тангаҳоро, баъди ба ҳавлии ҳешаш баргаштани бача, ун ҳешашу завҷаи вай бо ину он роҳ соҳиб мегашт ва баъзан бо роҳи зурӣ низ қашида мегирифт.

Ва бача боз медонист, ки ҳезумкаш ҳам, ҷун ба ҳавлии ҳудаш бирасад, ғарзандонаш, яъне духтарашу писараш, бо ин роҳ, ё роҳи дигар, пулҳои бо саҳтӣ дарёftai vairo merabоянд ва онро бо ин роҳ ва ё роҳи дигар азони ҳуд карданӣ мешаванд. Ва онҳо низ ин пулро ҳатто бо роҳи зурӣ азони ҳуд мекунанд...

Мӯйсафед, ки дasti тиҳӣ мемонд, боз илоҷ наёфта, рӯзҳои дигар боз ба соҳили рудоба баргашта, ба ҳузумкашӣ даст мезад. Зоро ин василаи ягонаи дарёfти қути лоямут ва rӯzguzaroniash буд, ҳарчанд, ки манфиати зиёди ин пулҳоро ғарзандонаш медианд.

Мӯйсафед назди ғарзандони барқади ҳуд қадре надошт, варна қадом ғарзанд мемонд, пири фартут ба rudobi балоҳез ғарояд ва қариб ҳар rӯz бо марги яқин бозӣ созад, марги обие, ки ҷавонони обдон ва қавитан ва ҷолокро ҳам баъзан ба коми нестӣ мекашид. Мӯйсафед ҳам гӯё ҳастагии аз ҳад фузудаи ҳудро медонист, ки rӯzҳои охир ба об надаромада, дар соҳил истода, барои гирифтани ҳезум аз симу ҷангак истифода мебурд. Ва ана боз ҷангак андохта буд ба дарахти обоварди дигар ва сершоҳу ҳарг, ҳол он, ки дар собиқ, бар ҷунин дарахтон, ки rud ягон-ягон меовард, мӯйсафед ишкелак намеандоҳт. Вале мӯйсафед, ки сим партофта, бар ҷунин дарахт ишкелак андохта буд, сабабашро ҷунин шарҳ дода буд ва албатта шарҳ дода буд барои писарак, ки ҳар rӯz дар соҳили рудоб буд:

-Медонам, ки аз ғарзандонам бӯйи умед нест. Ин ғарзандон, ки зиндаи мана таъмин карда наметавонанд: мурдаи маро ҳам саришта карданашон дар гумон. Ман бошам пир, як почаам ин ҷо, почай дигарам дар лаби гӯр. Вале барои мурда ҳам пул лозим—барои гӯру ҷуби мурда пул лозим...

Яқин ҳезумкаш, акнун, меҳост пули бештар ба даст биёрад ва аз фарзандон ҷое пинҳон кунад ва пеш аз маргаш онро ба чанд баинсофи дех дода, васият созад, ки пули захиракарда ва гиёмкардаи варо барои гуру чуб ва кафанвориву мурдашӯй ва дигар харочоти маросими марги вай, яъне маросими марги худаш сарф кунанд. Чунин меҳост мӯйсафед. Аз ин муҷиб сим андохта буд ба дарахти азimu вазнини обовард. Албатта, агар дарахтро кашида бароварда метавонист, маблағи зиёдтар ба даст оварданаш аз эҳтимол дур набуд.

Ва бача боз бар мадади мӯйсафед расида буд.

Ва онҳо дукаса зӯр зада, ҳезумро ҷониби соҳил мекашиданд.

Вале бехабар буданд, ки соҳил мекафад дар зери пошон. Ва баъд пораи соҳил якбора фурӯ рафта буду мӯйсафеду бача андаруни рудоб афтода буданд.

Ва ҳамроҳи пораи соҳил фурӯ рафта, нопадид гардида. Ва ҷойи фурурафтаи онон ҳубоб ва лойқа ба ҷӯш омад рӯи об.


Муқаддам аз он, ки мӯйсафед аз руд сар барорад ва бачаро рӯи об надида, аз нав ғутта занад, аз миён чанд фурсат гузашт. Ва ҳарчанд об хира буд, мӯйсафед бо дастонаш палмосида-палмосида бачаро дарёфт. Бачаро, ки дар умқи об низ сими ба ҳезум андармоншударо дар даст медошт. Ва мӯйсафед зӯр зада, дастони бачаро аз сим раҳо карда, тани варо рӯи об баровард. Бача шуши аз тангӣ ба кафидан наздикшудаи худро аз ҳаво пур карданӣ шуда, ҳамроҳи ҳаво об ҳам фурӯ мекашид. Ва мӯйсафед зӯр зада, бачаро баландтар бардошт, то аз ҳаво озодтар ва бештар нафас гирифта тавонад...

Акнун бачаро бурдан лозим буд ҷониби соҳили дурмонда, ки мӯйсафед барои ҳамин ҷадал ба ҳарҷ медод.

Аммо амвоч имрӯз соҳилгурез буду мӯйсафеду бачаро ба миёни руд мекашид. Бо вучуди ин дер ва ё зуд ба соҳил расидани мӯйсафеду бача имкон дошт, ки мӯйсафед беист барои ин дасту по мезад. Бале дер ё зуд мӯйсафед худашу бачаро ба соҳил расонда метавонист, гар ҳатари дигар наздик намеомад. Ва ин бошад ба тезоб вобастагӣ дошт.

Тезоб ҷое буд, ки руд чандин километр ба нишебии бештар майл мекард ва бо суръати беҳад фузуда аз миёни новаи сангӣ мерафт. Новаи азими сангӣ, ки худи руд дар муддати садсолаҳо дар натиҷаи лесидани мудоми кӯҳ соҳта буд. Ва андаруни новаи сангӣ ҷо-ҷо шахпораҳои сарзада ҳанӯз монда буданд. Шахпораҳои ҷо-ҷо сарзада, ки данданаи коми новаро ба хотир меоварданд.

Дарахте, ки сими мӯйсафеду бача дар тани он монда буд, ба ҳамин данданаҳои сангину тегадори андаруни новаи азими тезоб печутобзанон бархӯрда-бархӯрда мерафт. Ва аз бархуриши пурфишор баъзе шохаҳои дарахт шикаста ва қисмате аз танаву кунда печутобхӯрон ҷудо мешуданд. Зоро об бо фишири беҳадаш дарахтро бар данданаҳои андаруни новаи тезоб мезаду тоб медод.



Ва ҳоло амвоч бо ҳамин фишори беҳадаш бачаро ҳамроҳи мӯйсафед ҷониби дандонаҳои тегадору сангини андаруни новаи азими худаш мебурд. Ва мебурд сӯи марги навбатӣ...

Мӯйсафед тамоми нерӯи боқимондаи ҷисми хастаи худро истифода бурда ва бештар дасту по зада, кӯшиш ба ҳарҷ медод, то бачаро аз дандонаҳои коми тезоб дур гирифта тавонад ва бархуриш бо ин дандонаҳои тезоб бачаро аз ҷасти вай ҷудо нақунад. Ва мӯйсафед, ки беист дасту по зада, кулуваву ғоҳе дарозо мешуд ва аз бари дандонашахе бачаро гузаронида тавониста буд. Аз бари дандонашахи дигар ҳам гузаронд.

Тезоб онҳоро бо суръати беҳад ҷониби дандонашахҳои дигар мебурд.

Мӯйсафед боз аз паҳлӯи як дандонашахи дигар бачаро беосеб гузаронида тавонист.

Коми азими тезоб бошад дандонашахҳои зиёди зиёду зиёд дошт.

Ва ана тезоб зурӣ карду мӯйсафеду бачаро ба дандонашахи дигар зад!

Фақат мӯйсафед тавонист пуржин барин як ҷастаншро ба дандонашах фишӯрда, таъсири зарбаро камтар созад ва баробари ин бачаро аз ҷасти дигараш раҳо нақунад. Онҳо аз ин дандонашах ҳам беосеб гузашта тавониста буданд.

Вале дандонашахҳои дигар буд сари роҳи об. То охири нова зиёд буд дандонаҳои новаи азими рудхона.

Амвочи кафқазда ва ҷонондур мӯйсафеду бачаро ҷононда, ҷониби ҳамин дандонашахҳо мебурданду мебурданд. Пеши назари бача барқсон манзаре меомада, ки чӣ тавр ҳудашу падару модарашро селобу тезоб ба дандонашахҳои зада-зада, бемадору хаста ва аброру фарсада карда, билохир ба марг расонда буд. Яқинтараш падару модараш мурда буданду бачаяки зарббардошта, бо як тасодуфи очиз зинда монда ва ҳаётро идома дода тавониста буд. Акнун бошад бачаро тезоб аз нав мезад ба дандонашахҳо ва мезад.

Ва ин дафъа мезад ҳамроҳи мӯйсафеди ҳезумкаш. Ва мезад...

Фақат ҳезумкаш ҳоло ҳама зӯрашро, ки дар қашидани азимтарин ҳезумҳо истифода бурда метавонист, якҷоя намуда, зарбаҳои навбатиро ба танаи дандонашахҳои навбатӣ саҳл мекард ва ҳатто тавониста буд аз бари ин дандонашах бидорад. Шояд медонист чунин нақунад, тезоб ҳудашу бачаро ба ҷандан дандонашахи дигари сари роҳаш зада, шалпару хаста ва аброр карда, аз ҳам ҷудо намуда, беҳолу заҳмию фарқа соҳтанаш яқин аст. Шояд ягона илоҷро мӯйсафед ҳоло дар доштани бари дандонашах дониста, ки ин дафъа чунин карда буд ва дандонашахи навбатиро дастонаш амбур барин қапида буд...

Аммо тезоб ба вай ва бача фишор меоварду меҳост онҳоро аз дандонашах ҷудо созад ва тоб дода бараду ба дандонашахи дигар бизанад. Кафки об баъзан аз китфу гардану сари онҳо боло мерафт ва боло мерафт.

Вале як ҷасти мӯйсафед, танаи дандонашахро, сар додан намехост, ки ғайри ин ҳоло дигар илоҷ ҳам намеёфт. Не, илоҷи дигар ҳам пайдо

намуд, ки зүр зада, бачаро тела дода-тела дода, ба нуги дандонашах бароварданый шуд. Ҳаа, ба он дандонашахе бароварданый шуд, ки бо як даст аз бари он дошта буд. Нуги дандонашах бошад аз об берун буд, ҳарчанд аз расиши доимии чарахсаҳои об болои он низ патакчадору лағжон ва лағжон буд. Бача то сари дандонашах нарасида, лағжида поён рафт, vale мӯйсафед ўро боздошта, боз зүр зада, боло бардошт... Ниҳоят баъди зўрзаниҳои зиёд бачаро болои шах бароварда тавониста буд. Ва ҳезукмкаши пир акнун метавонист дудаста аз дандонашах дошта, андак ба худ биёяд, зеро басо беҳолу шалпар гардида, номураттаб пасту боло рафтани пештанааш, ҳатто андаруни оби кафкзадаи парфишори печон эҳсос мегашт. Мӯйсафед ҳанӯз дами фишори тезоб буд. Вале агар тезоб ўро канда барад, бача чӣ мекунад сари дандонаи миёни тезоби печони кушанда. Мӯйсафед шояд боз ғайри ин, ки худаш ҳам барои сари дандонашах баромадан азм кунад, дигар илоҷ наёфта буд. Бале, гӯё дигар илоҷе надошт ҳоло. Вале ду бор лағжида андаруни об поён зад ва қариб, ки об ўро канда бурда буд. Вале чонталвоса танаи дандонашахро боз дошта ва бо талошҳои зиёд ва ёрии бача, ки аз остинҳои шилтаи куртаи вай дошта, боло мекашид, ниҳоят болои дандонашах баромаданаш мұяссар ҳам гардид.

Кунун паҳлӯи бача менишаст мӯйсафед, паҳлӯи бачае менишаст, ки мисли худаш либосҳои саропо тар дошт.

Ва бача бошад ҳоло ғаллаёни эҳсосро дарк мекард дар қабат-қабати чонаш. Эҳсосе, ки зинда мондаасту мӯйсафед низ зинда асту ба паҳлӯяш вай баромада тавонистааст... Эҳсосе, ки...

Бача аз ғаллаёни эҳсосе, ки ба зиндагӣ баргаштаанд, ҳоло ба чизи дигар сарфаҳм намерафт, ки аз соҳил дур мондаанд ва ҳарчанд болои дандонашах шудаанд, vale дар коми тезоб истодаанд. Дар коми тезобе, ки дандонашахҳош дандони аждар барин барҷаста ва тару тез аст. Ва гарӯи дандони аждар чондоре монда бошад, магар маънои начоти варо дорад ва ё маънои маргашро?... Бачаву мӯйсафед бошанд, рӯи дандони аждари тезоб буданд ва амвочи тезоб забони аждар барин гоҳ боло хез зада, гоҳ фурӯ нишаста, гоҳ ба пойи мӯйсафеду бача расида, гӯё таъқид карданый мегашт, ки аз начоти муваққатӣ шодӣ накунед ва ман шуморо билохир фурӯ мекашам ва фурӯ мекашам...

Ва бача ҳам боз муттассил ба маънои он мерасид, ки марг варо боз ба «оғӯшаш» гирифтааст, ҳарчанд, ки ҳанӯз накуштааст.

Ва нигоҳи мӯйсафеду бача рафта буданд, беихтиёр, чониби маскангаҳи одамиён, яъне чониби дех. Зеро инсон, дар ҳолате, ки бо марг рӯ ба рӯ шуда ва бечора монда, чониби одамони дигар ҷашми умедин медӯхтааст. Ҳаа, одамӣ ба одамӣ зор мешуда баъзан ва ҳатто барои аз дурӣ тофтани одамӣ ҳам баъзан зор мешуда....

...Вале сокинони дех ҳоло ба назар намерасиданд: гӯё онҳоро низ оби печон кайҳо печонда кучое бурда ғарқа ва нест карда буда. Ва ягона чизе,



ки дар атроф монда буд, сурати ҳавливу хонаҳо ва дарахту кӯҳҳо ва ду соҳили аз ҳам дури дарё буда...

Ва соате манзар чунин яқранг монда буд ва чунин яқранг монда.

Баъд чанд мавҷудоти ҳаракаткунанда ба назар расиданд. Ва он мавҷудоти дар ҳаракат, албатта, ҷониби тезоб намеоманд, ки мӯйсафеду бача андаруни он монда буданд. Балки аз пайраҳаи қариби соҳил мегузаштанд ва мерафтанд. Мерафтанд яқин аз пайи кадом зарурати рӯзгори худашон. Ва онҳо албатта одамон буданд...

Ва нигоҳи яке аз онҳо гар тасодуған даруни тезоб намерафт шояд бехабари рӯйдод онон гузашта мерафтанд ва мерафтанд. Оне, ки болои дандонашах ду нафарро дида буд, ба ҷашми худ, дар аввал, бовараш наомад. Зоро ин ҷо аз рӯзи ба дунё омаданашон боре болои дандонашахҳои аждари тезоб одамро надида буд вай. Баъд вай аз ҳайрат баромаду ҳамроҳони аз вай гузашта, пеш рафтаашро огоҳ намуд, ки андаруни тезоб нигаранд.

Ҳамроҳони вай истода, ҷониби тезоб нобовар дида андохтанд. Болои дандонашахи тезоб инсонҳои зиндаро диданд. Чунинашро боре надида буданд. Ва ҳайратзада истоданд чанде онҳо, балки зиёд истоданд ва пасон раду бадал шурӯъ шуд миёни онон. Ва дидаи худро таҳлил мекарданд миёни худ ва таҳлил мекарданд яқин онҳо...

Муқаддам аз он, ки одамон якеро ҳавлии мӯйсафед фиристонанд ва дигарро ба ҷониби ҳавлии хешовандони бача фиристонанд, аз миён чанд муддат гузашта буд. Онҳо шояд гумон мекарданд, ки хабар додани рӯйдод ҳамаро ислоҳ созад... Зоро одамӣ лаҳзаи беилочӣ ҳамеша ба ягон чизи ба ихтиёраш набуда умед мебастааст...

Баъди рафтани хабарчиҳо боз муддатҳо гузашт, муқаддам аз он, ки писару духтари мӯйсафед назди дарвозаи ҳавлиашон намоён гарданд. Одамони соҳил гумон доштанд писару духтари мӯйсафед баъди дидани ҳодиса бесаришта шуда, ҳадаҳа ҷониби тезоб меоянд, ки ҳаёти падарашон он ҷо дар хатар аст: ин ҷо расида, ҳамроҳи одамон барои начоти падарашон чора меандешанд ва талош меварзанд.

Вале фарзандони ҳезумкаш, ки назди дарвозаи ҳавлии худи мӯйсафед як пайдо шуда, ҷониби тезоб синча карда буданд, пеш наомаданд, гӯё ба асли рӯйдод сарфаҳм нарафтанд. Нигоҳҳошон кунд буд. Шояд банг зада ва ё наша кашида буданд ва ё чакида об карда, ошомида буданд онон, ки чунин метофтанд ва метофтанд.

Одамон албатта шунида буданд, ки фарзандони мӯйсафед хислатҳои носара пайдо кардаанд, зоро дар мавзехои танг сир пинҳон намонад— шунида буданд, ки писари мӯйсафед ба ҳоҳараш низ ин корҳоро ёд дода, яъне истеъмоли бангу чакидаро ёд дода, варна дар чунин мавзехо ҷинси латиф ва заиф чунин чизро истеъмол насозад, балки аз он дарҳазар зиндагӣ ба сар бубарад. Одамон ун ҳамаро шунида буданд ва каму беш медонистанд, вале то ҳол тасаввур карда наметавонистанд, ки фарзандони

мӯйсафед аз ҳад гузаштаанд, ки ҳатто нисбати тақдири падари худ бепарво шудаанд ва лаҳзае, ки мӯйсафед дар коми марг истода, ҷониби вай қадам ранҷа намедоранд ва сӯяш намеоянд ва баръакс писару духтари мӯйсафед карахтона тоб ҳӯрда, ба ҳавлӣ ворид шуда, нопадид мегарданд ва дигар ба ҷашм намерасанд. Ё маъни рӯйдодаро сарфаҳм нарафта буданд онҳо аз таъсири банг ва наша ва чакида...

Мӯйсафед, албатта, нокасиҳои фарзандони худро аз дигарон бештар медонист, бо вучуди ин то лаҳзай ҳозир тасаввур карда наметавонист, ки фарзандонаш ҳатто ба соҳили тезоб намеоянд, ки бегонагон омадаанд. Охир ин ҷо падарашон дар коми марг монда... Мӯйсафед оҳе кашид, ки миёни шуввоси беҳади тезоб ноайён монд.

Бачаи паҳлӯяш бошад, миёни маргоб беногаҳ дарк намуд, ки ин пири ҳезумкаш бо худаш ҳамқисмат буда. Зоро хешовандони худи бача низ наомада буданд ба соҳили тезоб, яъне хешоне, ки бача дар хонаи онон муддати охир сарпаноҳ ҷуста буд. Хуллас худашу мӯйсафед танҳо ва бепаноҳ будаанд дар зиндагӣ. Зиндагие, ки онҳоро яқҷоя ва бо тасодуф ба коми тезоб партофта, яъне ба марг кашида онҳоро яқҷоя. Ва тезоби руд имкон намедиҳад барои шино карда, ҷониби соҳил рафтани ва аз соҳил низ нафаре заҳра надорад ба тезоб даромада, ба начоти онҳо бирасад. Симу расан партофтан ҳоло ҷониби мӯйсафеду бача фоида надорад, зоро симу расан ба онҳо намерасад, ки онҳо аз соҳил басо дур мондаанд...

«Дафъаи гузашта об падару модарамро кушта, маро накушта буд, ки ин маротиб бикушад,-аз дил гузаронд бача-Мегуянд, ки марг тӯъмаи худро ду бор раҳо намекунад...»

Одамони соҳил низ, чуноне ки ҷониби тӯъмаи марг нигаранд, ҳамчунин менигаристанд ҷониби бача ва мӯйсафед. Менигаристанду на пеш омада метавонистанд ва на коре карда. Ҷӣ кор ҳам карда метавон нисбати касе, ки дар коми ажӯар монда?

Рӯз ба мурдан шурӯъ карда буд. Рӯз мемурд чуноне ки миранд одамон ва мирад ҳама чизи олам.

Рӯз мемурд миёни замину осмон, чунон ки миранд ҷондорон миёни тезоб.

Кушандай рӯз мисли касоне буд, ки бикушанду вале барои рафъ соҳтани ҳарфҳои носазо ва гумони дигарҳо азо бигиранд ва либоси азо бипӯшанд барои куштаи худ, яъне шаб ҷодари сиёҳ ба бар карда буд гӯё ки дар мотами рӯзи куштаи худ.

Паси ҷодари азогирифтаву сиёҳи шаб мӯйсафеду бача аз назари одамони соҳил ногайдо шуданд. Одамоне, ки ҳоло яқин фикр мекарданд «шаби кушандай рӯз мӯйсафеду бачаро ҳам бикушад яқин, бикушад бо тезоби сард яқҷоя шуда».

Одамони беилочмондаи дех ҳоло дигар илоҷ надоштанд, ғайри он, ки ҷониби хонаҳои худашон бираванд.

Шаби тирапӯш болои олам ва болои тезоб ҳамоно ҳукмфармой мекард.



Шаби тирапұш, ки тиракориҳо зиёду зиёд карда метавонист.

Балки тезоби дили шабистон тиракориҳо бештар карда метавонист... Ва шуввоси он ба дил бештар хавотирий меандохт... Шуввосе, ки мисли тирагии шаб гүё охир надошт...

Шаби тирапұш болои олам ва болои тезоб ҳамоно ҳукмфармой мекард.

Вале вақте аз вақтқо ва соате аз соатқо аз замири шаби күшанда нишонаҳое рү зад, ки зуҳури рўзи навине буда. Зуҳуре, ки меларзид, вале муттассил қувват мегирифт. Ва зуҳури нав муттассил мекушт сиёҳиҳои шаби рўзкүштаро. Күшандаро мекуштаанд чунин.

Аз мурдани як рўзе то дамиданни нишони рўзи дигар гүё аз байн мудатҳои беохир беохир гузашта буд ва гузашта.

Ва одамони деҳистони соҳил бедор шуда, равзана ва дарҳои худро күшода ва ё назди девори ҳавлӣ омада, дида меандохтанд ҷониби тезоб. Ба гумоне дида меандохтанд, ки мўйсафеду бачаро яқин, намебинанд болои яке аз дадонашахҳои тезоби ҳамакуш ва марговар. Тезобе, ки ду ҷондори беилочро, ду инсони бечораро шаб фурӯ кашида ва кайҳо қурбон карда ва бурда. Кайҳо ва кайҳо...

Вале баръакси гумони деҳиён болои яке аз дандонаҳои коми аждари об метофтанд ба назар мўйсафеду бача якчоя. Мўйсафеду бача, ки мисли шоми гузашта ҷафси ҳам менишастанд ва намечумбиданд.

Ва одамон, ки аз даричаву равзана ва дарвозаву болои деворҳои ҳавлешон ба онҳо менигаристанд, дар ҳайрат меистоданд аз ин. Ва боварашон меомаду намеомад. Боварашон меомаду намеомад, ки мўйсафеду бача чӣ тур зинда монда то ҳанӯз. Дар коми марг зинда монда то ҳанӯз. Ва магар зинда будан мумкин дар коми марг?...

Ҳайрати муттассили одамон бар таваҷҷӯҳи физоянда бадал меёфт. Таваҷҷӯҳе нисбати мўйсафеду бача.

Алайҳи даҳшати марг ва даҳшати тезоб ва шамоли обе, ки шаб ях барин сард мегашт, соатҳои тулонӣ ва тулонӣ истодагарӣ кардан ва ғарқа нагаштан ва болои дандонашҳо тоб овардан, хуллас намурдани мўйсафеду бача, дар дили деҳиён нисбати онҳо як чизи ба ихлос шабеҳ низ бедор мекард. Ва одамон назди равзанаву даричаи худ noctumpon аз мўйсафеду бача ҷашм намеканданд ва бори аввал ба сарашон хаёле роҳ меёфт, ки «илочи начоти ин бандоҳои Худо ҳаст ё не? Ҳаст, ё не?... Охир онҳо низ ҳуқуқи зистан доранд ҳанӯз... Ҳуқуқи зистан доранд ҳанӯз ун ду бандай Худо низ...»

Ва дар сари одамон боз хаёле шакл мегирифт, ки «гар худамон низ ба ҳолати шабеҳи ин ду бандай худо гирифтор мешудем, чӣ мешуд ҳоламон ва чӣ мекарданд бо мо дигарон? Он гоҳ ҳудиҳо ва бегонаҳо рўй метофтанд магар аз мо ва моро магар мегузоштанд ба ҳоли худамон ва магар мерафтанд аз пайи зиндагии худ? Магар ва магар ва магар?...»

Чунин андешаҳо одамонро боз ҷамъ оварда буд ба соҳили тезоб. Онҳо ҳомӯшона андеша меронданд ва пасон ба раду бадал омада буданд миёни

худ... Раду бадали онон баъди соатҳо ба натичае анчом пазирафта буд, ки ду ҷавони обдонро водошта буданд то ворид бишаванд ба тезоб. Ду ҷавоне буданд, ки аз руд баъзан ҳезум мекашиданд ва пешишҳои обро медонистанд, ҳарчанд то ҳол аз дигар чойҳое, ки руд нисбатан ором буд, ҳезум мегирифтанд. Акнун ба тезоб ворид шудани ин ҷавонон зарур буд. Тезобе, ки чанд километр тӯл мекашид ва беист шуввос мезаду шуввос ва пецида кафк мекарду кафк...

Одамони соҳил гумон мекарданд, мӯйсафеду бачаро гар начот бидиҳанд, заррае аз ҷони худашон низ начот ҳӯрда бошад: зоро одами ҳамеша дар начоти ҷони дигарон заррае начоти ҷони худро медидааст. Одамон меҳостанд, мӯйсафеду бачаро боз ба хотире начот бахшанд, ки гар худашон ба тезоб афтанд ва ё ҳолати шабеҳи ин гирифтор бишавад, дигарон бетараф намонда бошанд ва барои начоти ҷони онон ҷунин талошгарӣ зоҳир карда бошанд.....

Ҳоло ҷавонони обдон беист дасту по зада, талош меварзианд, то аз бари дандонашҳои тезоби ҳавлонк бигзаранд ва ба дандонашҳе, ки мӯйсафеду бача болои он мондаанд, наздик шуда тонанд. Вале дар ҳар пеши об барои онҳо ҳатари ҷон пеш меомад. Ва тезоб ҷавононро печонда, ба ихтиёри худ гирифта, ба ҷони онҳо бозӣ карданӣ ва дар ин бозиҳои хоси худаш онҳоро фурӯ бурданӣ буд. Онҳоро фурӯ бурданӣ буд...

Тасодуф даст дод ва ё ҳоҳиши одамон мададгорӣ кард ва ё Ҳудованд иноят намуд, ки ҷавонон баъди ҷандин бор ғӯтидан ва ҷандин бор ба об пецидан, ниҳоят расида тавонистанд ба дандонашҳе, ки болояш меистод мӯйсафед ва бача. Ҷавонон шаҳро аз ду тараф доштанд, ки болояш мӯйсафеду бача буданд. Ва дар ҳолате, ки шаҳро медоштанд, андак ба худ омадани шуданд, зоро ҳастагиашон аз ҳад фузуда буд. Фузуда буд дар бозиҳои ҷон дами тезоби пеҷони кафқазда.

Пасон ҷавонон мӯйсафеду бачаро ишора карданд, ки аз шаҳ фароянд ва ҳамроҳи онон талош варзанд барои шино кардан ва рафтан ҷониби соҳили дурмонда.

Мӯйсафед бачаро нишеб кард ҷониби ҷавонони ин ҷо расида, вале худаш аз болои дандонашҳа нафаромад, ҳарчанд ҷавонони обдон иро мунтазирӣ мекашиданд. «МО барои начоти мӯйсафед омадему вай саркашӣ мекунад?!»-ҳамин маънӣ дошт тааҷҷуби бесухани ҷавонон.

Вале мӯйсафеди ҳезумкаш аз болои дандонашҳа нафаромада, ҳамоно ишора мекард, ки ҷавонони обдон бачаро бубаранду варо, яъне мӯйсафедро ба ҳоли худаш voguzorand. Voguzorand сари дандонашҳи тезоб...

«Мӯсафед шояд девона шуда!...-ба қаҳр меомаданд ҷавонон.-набошад ғами ҳалосиашро мекӯрд? Ва кист, ки ғами ҳалосии ҷонашро нахӯрда бошад?...»

Хуллас мӯйсафеди ҳезумкаш ҳамоно аз сари дандонашҳа намефаромад ва дами тезоб, ки бо қувваи беҳадаш ба тан мезад, бисёр

истодани чавонон ҳам осон набуд, балки номумкин мегашт.

Вале мӯйсафед ишора мекард, ки дар ин тезоб як худи бачаро ҳам дукаса ба соҳил баргардондан осон нест...

«Вале барои начоти ту боз кадоме чони худро ба хатар андохта, ба ин тезоб ворид мешаваду ин чо мерасад?»-қаҳри фузудаи чавонони обдон чунин буда.

Мӯйсафед бошад ҳамоно ишора мекард, ки ҳоло фақат бачаро баранд шуд.

Ва чавонони хунтез, ки дами фишори беҳади тезоб бо сад азоб меистоданд, ниҳоят «ту худат медонӣ, пиракӣ!» гуфта, қаҳр карда, аз баҳри мӯйсафед баромада, дастҳои бачаро аз ду чониб саҳттар дошта, аз дандонашах чудо шуда, чониби соҳил майл намуданд. «Ин пиракӣ, ки худаш аз марг ҳалос ҳӯрдан намеход, мо чӣ кор карда метонем?!»-ҳамин буд ақидаи чавонони обдони хунтез.

Онҳо аз ду тараф бо як даст бачаро дошта ва бо дастони дигар ғарқ нашудани худро ва самти рафтани худро таъмин намуда, дар талош шуданд. Барои онҳо нисбате, ки дар алоҳидагӣ шино карда, ба ҳарсанги миёни тезоб расида буданд, сенафара дар тезоби печон шино кардан душвориҳои беш дошт. Аз ин боис тезоб ба зудӣ чавононро печонду ба як дандонашахи дигари комаш зад. Бача аз дasti чавоне, ки дар танаи дандонашахи навбатӣ зарби асосиро ба тани худ гирифта буд, хато ҳӯрд. Ва чавоне, ки ин зарбаро бар тани худ гирифта буд, бар об фурӯ рафт.


Аз гумоне, ки чавон ғарқа шудааст, одамони соҳил ғирев бардоштанд. «Дар коми марг мӯйсафеду бача буданд, кифоят набуд, ки боз ду чавонро андохтем ба оби кушанд»-чунин маънӣ дошт ғиреви ун одамон.

Болои яке аз дандонашахҳои руд бошад, мӯйсафеди ҳезумкаш кучактар ва фурутар шуда буд, зоро дар ин фочиаҳо худашро бештар гунаҳкор мепиндошт: «агар ман ҳезумкашӣ намекардам... Агар ман ба дурахти азим ҷангак намеандохтам...агар... »

Вале сари чавоне, ки дар тезоб гум гардида буд, баъди фурсатҳои тулонӣ намоён шуд. Аз хело поён намоён гардид, аз поён, ки об печонда, аллакай он чо бурда буда варо. Ва азбаскӣ он чавони гумшудаву намоёнгашта миёни пешиши об саҳл дасту по ҷумбонд, аз ин бармеомад, ки ҳанӯз зинда аст ва ҷон дорад. Зинда аст, ҳарчанд, ки тезоб варо ҷониби дандонаҳои дигари комаш мебурд. Мебурд, ки боз ба дандонашахе бизанаду бештар абгор ва билохир нобуд созад.

Ва чавонмарди зарбҳӯрда хело печутоб зад, ки ба дандонашахи навбатӣ барнаҳӯрда бигзарад. Ва боз аз бари дандонашахи дигар ва боз аз бари дандонашахи дигару дигар бигзарад...

Чавони дигар ҳам бо талошҳои зиёд бачаро наздик бурдан меҳост ба соҳил. Наздик бурдан меҳост, ҳарчанд тезоб кам қасонро зинда раҳо карда буд аз ин ҷой.



Мұйсафеди ҳезумкаш болои дандонашахи тезоб аз ин ҳам чашм наканда, мурдаи беҳис барин меистод.

Аз нав тасодуф рух дод ва ё чизи дигар шуд, ки баъди қонбозихо зиёд ва пеучуби беҳади беҳад ва гузаштан аз бари хатарҳои маргбори бешумор яке аз ҷавонони андаруни об бачаро наздик бурда тавонист ба соҳил. Наздиктар бурд ба соҳил. Соҳиле, ки одамони бекароршуда давида, баъзе сим ва баъзе хода ёzonда ва баъзе ресмон партофта, ҷавону бачаро аз коми тезоб доштаний ва берун қашиданй мешуданд. Вале ба ун ҷавони андаруни об доштани нуги чизҳои сўяш партофта мүяссар намегашт.

Одамон дар изтироби бештар ҳамоно медавиданд ва ҳамоно нуги хода, ё симро дароз карда ва ё ресмон партофтаний мешуданд ҷониби вай...

Ҷавони дигари зарбхӯрдаву ҷудошуда аз миёни дандонашахҳои дигари коми аждаҳои руд пеучубхӯрон мегузашту мегузашт ва миёни амвочи печони кафкзада ва ҷӯшзанандай пурталотум гоҳ гум мегашту гоҳ намоён мешуд.

Ҷавони дигар, ки бачаяк дар дасташ буд, ниҳоят нуги қадом расан ё симеро дошта тавонист ва одамони дартози пуризтироб доштаи ҷавонро мекашиданд ҷониби соҳил ва мекашиданд.

Ҷавони дигари зарбхӯрда ҳам аз бари дандонашахҳо ва печиши кафкзадаи руд мегузашт ва мегузашт. Ниҳоят аз тезоб ба ҷое расида буд, ки рудхона он қадар зиёд сарнишеб намерафт, яъне ки об аз миёни новаҳои сангӣ берун зада, паҳну парешон гашта, доман паҳм карда ва бар шохабаҳо тақсим гардида, нисбатан ором мегирифт ва кафкаш ҳам акнун кам бар назар мерасид ва ин ҷо умеди ҳалос шудан ва амон мондан бештар буд.

Ҷавони дигару бачаякро бошад одамон аз новаи тезоб берун мекашиданд ва берун мекашиданд. Шукри беҳаде!...

Аз тунукоби поён ҷавони дигар ҳам худашро ба соҳил наздик бурда буд ва берун мегирифт ва ҳарчанд худашро базӯр ба по рост мегирифт ва якёнаву қаҷакшудаву лангида қадам мезад ва маълум буд, ки басо саҳт зарб бардоштааст вале асосаш ҳамон буд, ки вай аз об зинда баромадааст, ки ин на ҳама вақт мүяссар шавад бар одамон аз коми тезоб.

Одамон аз тасодуфанд начот ёфтани ин се нафар чунон тантана доштанд, ки гӯё ҷони худашон ҳам начот ёфта бошад: одамӣ дар начоти ҷони дигарон заррае начоти ҷони худашро ҳам мединдааст.

Ҳезумкаши пир ҳам болои як дандонашахи тезоби кафкзада қомати худро рост гирифта, ин бозиҳои ҷону начотхӯрданҳоро шоҳид шуда, ҳоло бо қадом як дастафшонии ҷунунворе шодиу қаноатмандини пурэҳсоси худро зоҳир кардан меҳост, қаноатманӣ ва шодӣ аз ҳалосии писарбачае, ки аз барои вай шуда, яъне аз барои мӯйсафед шуда, ба коми тезоб гирифтор гардида буд.

Фақат мардуми соҳил ин қаноатманӣ ва шодии ҷунунвори мӯйсафеди ҳезумкашро эҳсос накарданд. Балки мӯйсафеди ҳанӯз андаруни маргоба

мондаро. Мардум овора буданд ба бачаяк ва бар چавонони аз марг раҳоёфта ва гирди онҳоро печонда, сухани ҳамдигарро бурида, ба яқдигар фаҳмондан ва нақл кардан меҳостанд, ки чӣ тур бачаро дар тезоб дида ва баъди гузашти рӯзу шабе маслиҳат карда, чӣ чора андешиданд ва чӣ тур ба начоти инҳо چавонони обдонро роҳӣ кардаанд ва дар миён боз чӣ шуда ва чӣ хатарҳо сар зада. Боз чӣ хатарҳо сар зада, пеш аз он, ки начот бирасад бар ин писарак. Мегуфтанду мегуфтанд сухани яқдагарро бурида ва бар ҳамдигар фаҳмонданӣ шуда, гӯё шунавандаашон ин ҳамаро надида ва шоҳид нашуда бошад, ҳол он ки ҳама ин ҷо буда, ширкат дошта ва дида буданд ин ҳамаро ҳамагӣ. Ва ҳар гӯянда тарзе рӯйдодаро ба дигаре нақл мекард, ки гӯё худаш саҳми муҳим дошта бошад дар ин начотбахшиҳо.

Ва ягона касе, ки мӯйсафеди фаромӯшшудаи миёни маргобаро ҳанӯз фаромӯш карда наметавонист, бачаяки ҳалосхӯрдаи миёни ихотаи одамон буд. Ва аз миёни ҳамагони гирдаш ҷамъшуда нигоҳи ин бачаяки сағир мерафт ҷониби ҳезумкаши пири миёни об бозмонда. «Ман, ки ду бор аз марги яқин раҳо ёфтам, ҷаро мӯйсафед раҳо наёбад билохира? Ҷаро раҳо наёбад билохира вай?...»

Ва ҳамин нигоҳи аз миёни даври одамон гузашта ва сӯи тезоб дӯхташудаи бачаяк водошта буд, ки баъзе аз гӯяндагону ҷамъшудагон ҷониби нигаристаи вай дида баранд ва ба фаҳми дигар бирасанд, ки инсони дигаре ҳанӯз андаруни маргоб монда. Инсони дигаре монда ун ҷо...

Аммо акнун кӣ ҷуръат карда, бар тезоб ворид гардида, талоши ҷони мӯйсафед мекунад баъди ин ҳама печутобҳои چавонони андаруни рудоб даромада ва аз марги яқин бо ҷонбозиҳои зиёд ва зиёд ва бо тасодуфе ҳалосхӯрда? Охир ду ҷавоне, ки бачаро ҳалосӣ бахшида буданд, беҳад ҳаставу куфта шудаанд ва яке зарбаҳои саҳте бардошта ва аз зонуву оринҷ ва бари танаш хун мечӯшад. Ва амсоли ин ду ҷавоне, ки бори дигар бар об даромада наметавонанд, дигар обдоне нест дар ин деҳа. Ҳалосии мӯйсафедро барои онҳо ҷизи дигар ҳам вомедошт, ки фаҳмида буданд: дар ҳақиқат агар ун дафъа мӯйсафед бо ин ду ҷавони ба тезоб даромада аз сари данданашаҳ ба об мефаромад, ду касро саришта карда ва онҳоро ва худро ба соҳил зинда расонидани ун ҷавонон басо душвор буд, ки дукаса базӯр бачаяки сағирро ба соҳил расонда буданд. Пас мӯйсафед ун дафъа аз ҷони худаш дида, ғами ҷони бачаякро бештар мөхӯрда, варна каси дигар мебуд аз ҳалосии ҷонаки як бачаи сағира дида, ҳалосии ҷони худро бештар фикр мекард... Ва ҳеч не барои ин дурандешиҳо ва аз ғами ҷони худ дида, дар ғами ҷони дигарон будан, месазад, ки дар фикри начоти мӯйсафед ҳам талоше зоҳир карда бошанд. Дар фикри начоти ҷони мӯйсафеди ҳезумкаш.

Ва раду бадал ва маслиҳат ин маротиб тулонӣ идома ёфт ва бар хулосае анҷом пазируфт, ки барои начоти мӯйсафед як ҷавони дигар вобаста карда шавад. Ҷавоне, ки гоҳ-гоҳ аз поёноби тезоб, аз шохобаҳои нисбатан ором ҳезумкаший мекард, яъне обдони беҳамто ҳам набуду вале



дигар кадом касе буд, ки розй шавад барои ба ин тезоби маргбор дохил шудан?... Зоро ду ҷавони обдони собиқа чунон хаста ва қуфта шуда буданд, ки дигар ба ин тезоб ворид шуда наметавонистанд.

Ба ин ҷавонмарди вобасташуда аз ҳама зиёд менигарист нафаре, ки аз ин одамони гирдомада дуртар ва басо дур буда. Ва албатта вай буд ҳуди мӯйсафеди ҳезумкаш. Мӯйсафед, ки бо нигоҳи синчакарда ҳама чиро, яъне мақсади одамони соҳилро фаҳмидан меҳост. Баъд дастони мӯйсфеди ҳезумкаш боз ба ҷумбиш омад. Ишораҳои дасташ ҳоло фаҳмондан меҳост, ки об ин ҳангом, ки пешин расида, аз таъсири гармои физоянда ва бештар об шудани тармаҳои дур, бештар пуртуғён ва пурисён гардида ва ин маъни дорад, ки бештар ҳатарнок ва қушандагӣ шуда. Пас набояд ҷавоне ба тезоб ворид шавад ва барои вай, яъне мӯйсафед, ҷони ҷавони ҳудашро ба ҳатар гузорад ва барои мӯйсафеди фартуте, ки барои писару дуҳтари ҳудаш нодаркор аст...

Аммо одамон, ки аз начоти писарак рӯҳ гирифта, ба начоти ҷони мӯйсафеди ҳезумкаш ҳам бовариашон падид омада буд, ба ишораҳои навбатии дастони ҳезумкаши мӯйсафед аҳмият намедоданд. Мӯйсафеде, ки бо ишораҳош мефаҳмонд барои вай шуда ҷони навҷавоне набояд ба ҳатар гузашта шавад, охир ин тезоб кам шуда, ки ҷони қасеро аз қабзааш ҳалосӣ бахшида бошад, албатта бар истиснои ҳалосӣ ёфтани ун ду ҷавони обдони пешина ва писараки бекасу сағира...

Аммо одамони рӯҳгирифта акнун дар начоти ҷони мӯйсафед як зарраи дигар начоти ҷони ҳудро медианду ба ишораҳои монеъсози мӯйсафеди ҳезумкаш аҳмият намедоданд ва ақида меронданд, ки «миёни маргоба мондан мӯйсафедро девона карда, вале ҳезумкаш начот ёбад, мефаҳмад, ки зиндагӣ ширинаст... Бале ширинаст зиндагӣ на вобаста ба дуруштиҳо ва ҷурмҳои зиёдаш ва на вобаста ба бeroҳa шудан ва бешафқат гаштани фарзандони ҳудаш...

Вале мӯйсафед ҳамоно аз миёни маргоба ҷунунвор ишораҳо мекард, ки набояд барои ҷони пиргаштаи вай шуда ҷони навҷавоне дар ҳатар биафтад ва ё ба коми марг печида бошад. Мӯйсафед ин одамонро намефаҳмид, чӣ ҳеле ки одамони соҳилбуда намефаҳмиданд ҳоло мӯйсафедро. Намефаҳмиданд, ки ҷаро мӯйсафед намеход ҷонаш ҳалосӣ ёфта бошад «ҳол он, ки ин зиндагӣ ширинаст, ширина, на вобаста бар бeroҳa шудани фарзандоне, ки ҳатто ин ҷо қатори бегонагон нестанд, ҳарчанд ҳавлиашон яке аз наздиктарин ҳавлиҳост бар соҳил...»

Одамон фаҳмидан намехостанд ишораҳои ҷунунвори мӯйсафедро аз даруни маргобаи тезоб. Одамоне, ки ҷавонеро барои ҳалосии мӯйсафед водошта буданд ва ин ҷавон аллакай либосҳошро қашида, сӯи соҳил мерафта. Вале мӯйсафеди андаруни маргоба ҳанӯз ҳеч намефаҳмид, ки ҷаро одамон барои ҳалосии як ҷони фартутшудаи вай ҷони шукуфои як навҷавонро зери ҳатар гузаштаний ва бар маргоба андохтаний. Ба маргобаи қушандагӣ... Барои вай шуда... Барои вай шуда магар месазад, ки... Ва

мӯйсафеди ҳезумкаш ҳанӯз ҷунунвор ишораҳо мекард, ҳарчанд бар ин акнун касе аҳмият намедод, албатта, ғайри бачаяки аз маргоба ҳалосхӯрда, ки ҷашмаш аз мӯйсафед қанда набуд.

Вақте ки одамон ҳамроҳи ҷавони барои наҷотбахши мӯйсафед вобаста дар соҳили сангини новаи азими тезоб буданд ва навҷавонро андаруни об даровардани буданд, ишораҳои дигари девонавореро эҳсос накарданد, вале акнун ин ба мӯйсафед даҳл надошт, балки аз паҳлӯшон буд. Ишоратгар аз сари даҳшату ҳарос ва воҳима чизе гуфта наметавонист. Аз ҳаросу ваҳме наметавонист чизе бигӯд, вале девонавор даст афшонда, ҳамоно ҷониби як дандонашҳи коми новаи маргоб ишора мекард, ки пеш мӯйсафеди ҳезумкаш он ҷо буд. Каси ишоратгар бачаи сағираи аз ҳамин тезоба раҳоёфта буд, вале дар ҷониби ишоракардаи вай касе наметофт. Яқинтараш дар сари дандонашҳи комаи тезоб наметофт мӯйсафед. Ҳол он, ки дар сари ин дандонашҳ буд то ин лаҳза. «Кучо шудааст мӯйсафед? - ҳайрон буданд одамон, ки бар дидай худ бовар намекарданд-Кучо рафтааст мӯйсафеди ҳезумкаш?» Ва он ҷавоне, ки барои ҳалосии мӯйсафед вобаста шуда буд ва дар лаби соҳил барои фаромадан ба тезоб омода буду ҳамчунин бовар намекард: «Охир ҳозир меистод дар сари ун дандонашҳ мӯйсафеди ҳезумкаш! Пас кучо шуда якбора вай?»...

Ва дер ва дер одамон ба фаҳми он мерасиданд, ки мӯйсафед худашро ба тезоб андохта. Ба тезоб андохта аз сари дандонашҳи коми нова. Шояд барои он партофта, ки худаш барои ҳалосиаш талош варзида ва коре карданӣ шавад?. Яъне худ коре карданисту намеход барои вай шуда, навҷавоне ҷони ҷавони худашро ба ҳатар ва марги яқин андохта бошад. Бар ҳатар ва марги яқин... Аммо навҷавоне, ки барои ҳалосии вай вобаста гаридида буд, худашро ба новаи азими тезоб андохтани буд, Андохтани буд, гар донад ва бинад, ки мӯйсафед кучо шуда ва аз кучо метобад? Кучо шуда ва аз кучо метобад, ки бояд рафт он сӯ. Рафт он сӯй барои ҳалосии ҷони мӯйсафеди ҳезумкаш...

Бачаяки сағир ҳам, зӯр зада аз ҷо ҳеста буду болои пойҳои ларзони беҳолаш истода, дидай пуризтиробу ҳайронашро ба тезоби печони кафқдор бештар медӯҳт. Гӯё вай ҳам омода буд, ки гар мӯйсафедро бубинад барои ҳалосии вай худашро ба комаи тезоб партояд, ҳарчанд як бор барои мӯйсафеди ҳезумкаш шуда, ба коми ин тезоб фитода буд. Вале бачаяк намехост мӯйсафед бимирад андаруни об, ҷунон ки мурда буданд падару модари худаш дар селоби ин ҷо... Намехост бачаяк...

Вале мӯйсафед наметофт ба ҷашм. Наметофт миёни амвочи печони пуртуфони кафқзадаи ҷунунгирифта. Наметофт бари дандонаҳои зиёди комаи тезоб. Ва мӯйсафед умуман гӯё набуд дар ин олам...

Бадани бачаяк болои пойҳои ларзонаш бештар ба ларза омада буд.

Ва одамони кайҳо ҳайратзада бештар дам ба дарун кашида буданд ва гӯё гунг мешуданд бештар. Зоро нигоҳҳои касе ҳанӯз мӯйсафедро ёфта наметавонист ва наметавонист.



Шояд муйсафед ғарқа шуда кайҳо андаруни тезоб? Шояд зӯраш нарасида буд дами тезоб истодагарӣ кардан ва андаруни тезоб шино намудан. Охир вай беҳол буд, солхӯрда буд ва болои ин соатҳои зиёди басо зиёд дар комаи маргоб истода буд... Ва ҳамаи ин варо бештар заиф карда ва беҳол гардонда буд...

Мӯйсафеди ҳезумкаш наметофт, ки наметофт.

Тезоб мисли ҳамешагӣ талотум ва исён дошт ва ба назар мерасид, ки гӯё ҳаргиз инсонеро ғарқ накарда ва ҳезумкашеро фурӯ накашида. Чуноне буд, ки ҳамеша буд: туғён дошт ва кафк дошт, пешиш дошт, талотум дошт ва шуввоси дилхарошу хавотирхез дошт... Фақат надошт ва ё намоён намекард дар назар мӯйсафедро. Мӯйсафеди ҳезумкашро...

Одамон саросема ба поёntар раfta буданд, сӯё, киrud az новадони азамати сарнишебаш берун зада, яку якбора паҳму парешон шуда ва бар шоҳаҳо тақсим гардида, нисбатан ором ва камисён ҷорӣ мешуда, яъне дигар ба сарнишебӣ майл надошта. Ва гар тезоб мӯйсафеди ғарқашударо кушта бошад, бояд ба ин шоҳобаҳои поёну ороми худ фиканда бошад. Ба ин шоҳобаҳои поёнаш фиканда бошад ҳеч не ҷисми бечони варо.

Вале наметофт ҷисми мӯйсафеди ҳезумкаш ин ҷо низ.

Одамони соҳили шоҳобаҳо ва ё нигоҳи онҳо намеёфтанд ва намедиданд ҷисморо...

Ва одамони парешони ин ҷо ҳанӯз пакару ҳайратзада буданд ва аз таги дилашон ягон-ягон суолҳо rӯ мезад, ки «ҷӣ кард мӯйсафед? Ва ҷаро мададро мунтазир нашуда, худашро ба тезоба афқанд вай?...»

Мӯйсафед набуд дар ягон ҷойи об. Ва бар назар намерасид дигар ҳатто ҷисми мурдаи вай...

Ва боз соатҳо мегузашт ва мегузашт. Мегузашт ва мегузашт.

Ва ниҳоят тирагии як шаби наврасидаи дигар мерехт rӯи тезоб. Як шаби дигар мекушт rӯзи дигари зиндагиро. Rӯзи дигари зиндагӣ мурда буд, чунон ки бимиранд одамон. Як rӯзи дигар набуд чуноне ки набуд мӯйсафед...

Ва бача бештар ба дарки он мерасид, ки кушандай мӯйсафед то ҳаде худи мӯйсафед буда. Яъне вай худашро ихтиёран ба коми ғарқоба дода. Шояд аз бойсе, ки барои вай шуда навҷавоне ҳаёташро зери ҳатар нагузорад ва дар ин бозиҳо ҷони навҷавонашро аз даст надиҳад...

Шаб ҷодари сиёҳ ба бару тан кашида, паси худ тезобаро пинҳон монда буд. Ва нигоҳи одамон ину онро дигар аз ҳам ғарқ карда наметавонистанд, ки ину он ҳамагӣ сиёҳи яклухт шуда буд. Фақат шуввоси тезоб ба гӯшашон мезад. Балки хавотирии дилро фузунтар мекард ин шуввоси пурпечи якнавоҳт. Шуввоси обе, ки пири ҳезумкашро фурӯ бурдаву намоён накарда буд дигар...

Одамон илочи дигар надоштанд, ғайри ин ки ҷониби ҷароғҳои хира майл кунанд, ҷароғҳое, ки дар ҳавлиҳо ва хонаҳои дуру наздик даргирон шуда, хира метофтанд.

Одамони рафта шояд аз боисе, ки фикрашон ба мўйсафеди бенишоншуда банд буд, бачаяки сагираи начотдодаи худро фаромӯш карда буданд- ҳол он, ки чанд соат пеш ҳар яке тайёр буд бачаро чун қаҳрамони начотёфта ба хонаи худ бубарад ва ҳөҷ не шабе ва ё шояд чанд шабе меҳмондорӣ бикунад. Вале дар торикий бачаро гум карда, ҳар яке гумон карда буд, ки шояд бачаро нафари дигар бо худ бурда ба хонаи худ.

Одамон намедонистанд, ки бача монда дар соҳил, монда миёни торикий. Яқинтараш монда ин чо, ки шояд дарёбад мўйсафедро, ҳарчанд аз сари дандона ба тезоб фурӯ рафтани мўйсафедро маҳз бо ҷашми худаш вай дида буд, вале ҳанӯз ба мурдани мўйсафед бовар намекард. Бовар намекарду баробари ин ҳис мекард, ки дӯст медорад мўйсафеди ғайбзадаро. Шояд барои он дӯст медорад, ки мўйсафед мисли худаш яккаву танҳо ва бекас буда, ҳарчанд, ки мўйсафед духтару писар ҳам дошта. Вале ин фарзандҳо гӯё ҳастанду гӯё не. Балки гӯё ҳаргиз нестанд ва набуданд ҳаргиз.

Шаб ҳукмронӣ дошт, то даме, ки субҳи дигар шабро кушта барҳам занонда, ҷояш рӯзи дигарро оварда буд.

Аммо ҷойи мўйсафед касе наомада буд бар ин дунё. Ва ҷисми бечонаш ҳам ёфт намешуд, ҳарчанд, ки кофтукоб рӯзи дигар ҳам идома дошт ва идома дошт.

...Баъдан одамон, ки аз пайи ин гирумону кофтукоб овора шуда, зиндагии худро се-чор рӯз боз то ҳаде фаромӯш карда буданд, ягон-ягон беҳавсала гардида ва ё кофтанро акнун бенатиҷа дониста, аз пайи ташвиши рӯзгори худ рафтанд ва таъқид карданд, гар ҷисми мўйсафед ёфта шавад, онҳо, ба гӯру чуби вай низ то ҳаде, ки тавонанд ёрӣ мерасонанд. Зоро аз писару духтари мўйсафед, маълум, ки бӯи умед нест. Зоро бегонагон барои начоти мўйсафед ин қадр вақт дар соҳил буданду писару духтари мўйсафед аз ҳавлии наздиктарин , ҳатто ба соҳил наомаданд ва баъдан ҳатто барои кофтани ҷисми падарашон ҳам наомада буданд.

Писару духтари мўйсафед ҳоло ҳам намеомаданд ва мардум аз пайи зиндагии худ рафта буданд ва дар соҳили рудоб фақат монда буд бачаяк. Бачаяк, ки аз пайи рӯзгоре намерафт ва рӯзгор ҳам надошт, яқинтараш ба рӯзгоре мансуб набуд кайҳо боз вай...

Анқариби бегоҳ, бача бانогоҳ, қариби ҳавлии мўйсафед писару духтари варо бидид ва гумон кард, шояд фарзандони ҳезумкаш ҳушёр гардида ва ба худ омада ва ба ҳақиқати фоҷиабори рӯйдода сарфаҳм рафта, ба кофтукоби падар баромада бошанд?...

Аммо писару духтари мўйсафед дар болотари тезоб, дар соҳили паҳми рудоб дасту рӯ шуста, чуқур-чуқур нафас кашида, чанде дам гирифта, пасон сӯи ҳавлиашон баргаштанд ва бача фаҳмид, ки онҳо барои ҳавохурӣ берун баромадаанд на ин, ки барои суроғи падар ва ё дарёфти ҷисми падар, зоро ин фарзандон мисли рӯзҳои пешина караҳту камҳаракат метофтанд



ва шояд мисли ҳамарӯза бангү чакида ҳам зада буданд, ҳарчанд ба миқдори кам ҳам бошад (зоро мӯйсафед нест, ки аз вай бо ину он васила пул ситонда имкон ёбанд барои хариди бештари бангү чакида).

Бача бори дигар эҳсос намуд, ки дарди зиёд дорад бетарафии наздикони кас, зоро хешони худи бача низ се-чор рӯз боз ба суроги вай наомада буданд.

Хешони бача наомадаву зани ун хонадон ҳар гоҳ бо хавотирии ба пичиррос наздике овоз мебаровард, ки «ун бача сари падару модарашро ҳӯрда ва ба сари мӯйсафеди ҳезумкаш низ об рехта ва акнун навбати онаш расида, ки ба сари фарзандони мо низ балое биоварад. Ягон илоҷ ёб, мардак, ки ба ин бало моро низ напечонад ин бача...» Албатта вай ин суханҳоро ба марди хонадонаш мегуфт, ки хеши дури бача буд. Ва хеши бача, яъне мардак аз асари гуфтаҳои занаш нафастанг шуда, беҳол мегашт ва занаш бошад фарзандонашро ба бағал кашида, такрор мекард, ки «ягон илоҷ ёб, мардак, ки ба сари мо ҳам балое наорад ун сагираи сарҳӯрак!». Ва марди хонадон, ки аксар аз рӯи ҳиссу ниёзи занаш кор мекард, қарори шаклгирифтай дилашро ҳоло изҳор кард, ки «ун сагираи қаллаҳӯр гар боз ин тараф биёяд, намемонам ба хонаву дарам дарояд ва гар наравад, пою гарданашро шикаста, ҷисмашро худам бурда ба дарё мепартоям!...»

Бача худаш дигар баргаштани набуд ба хонадони ун хешованди дури худ. Ва ин ягон зарра ба тарси ҷонаш вобастагӣ надошт, балки вай дигар эътиимод надошт бар ун хешовандонаш, чуноне ки дигар аз фарзандони мӯйсафед дилаш битамом монда буд. Ва бача мисли рӯзҳои дигар дар соҳил монд, шаб дар ҷойи собиқи ҳавлии падару модар, ки сангзору хокзор буд, меёзид. Албаттта гар ба хонаи ягон сокини ин дех мерафт, шояд аз сари дилсӯзӣ ҷой медоданд, вале бача акнун намехост ба сари нафаре сарбории зиёдатӣ ва ташвиши дигар гардад, чунон ки мӯйсафед муқаддам аз худро бар ғарқоб афкандан яқин чунин мехост, ки ба нафаре дигар сарборӣ ва ташвиши зиёдатӣ нашавад. Ва бачаяк боз намехост рӯзе зани хонадоне ба шавҳараш бигӯяд: «ин сархури овардагет, аввал сари падару модари худро ва пасон сари мӯйсафеди ҳезумкашро ҳӯрда буд ва боз сари худамон ва фарзандони моро наҳӯрад вай?!...»

Ва бача дар ҷойи ҳавлии собиқи падару модараш, ки сангзору хокзор буд, меёзиду шабҳои гузашта барин хобаш намебурд ва дар сараш хаёлҳо ҷарх мезад. Ҳоса доири ҳезумкаши пир андеша мекард. Ва фикр мекард, ки ҳезумкаш дар бех ва ё ковокии ягон дандонашҳи новаи тезоб ва ё дар зери шағалҳои поёноб монда ва барои худ он ҷо ғӯр дарёфта. Ғӯр дарёфта, то дигар барнагардад назди фарзандони бешафқати худаш. Барнагардад ҳатто ҷисми мурдааш...

Бача шабҳои дигар низ бедор буду хаёлаш амвочи тезоб барин варо ба гирдобаш бештар мепечонд ва мепечонд...

Ва рӯзҳо дар соҳил мегашт бачаяк ва ҳар кас чизе бидиҳад ба лаб мебурд, варна гушнагиро ҳам он қадар дарк намекард. Касе ҳам намедонист, ки бача гурусна аст ва ё на, чуноне ки намедонист, шабҳо ба хонаи хешовандонаш меравад ва ё на? Одамоне, ки ба ташвиши зиндагии худ баргашта буданд, ба гирумони худ бештар гирифтор гардида, мисли касе буданд, ки баъди ба аёдати бемори саҳт рафтани ва ё гирди ҳавливу манзили вай ҷамъ омадан, ниҳоят начот ёфтани бемор ва бар зиндагии муқарарӣ баргаштани варо дида, аз пайи ташвиши худ гардида, дигар дар бораи начотёфта андеша намекарданд ва монанди ин бачаро ҳам, баъди аз тезоб начот баҳшидан кунун кам ёд меоварданд ва ё торафт аз ёд мебароварданд. Зоро бештар ба рӯзгори худ гирифтор мешуданд...

Вале рӯзҳо мегузаштанд аз болои ин новаи азими тезоб ва аз болои амвочи печону кафкзадаи он.

Ва зиндагӣ мерафт ба ин мачро.

Ва зиндагии яксони дунё бетағир мерафт чунин ва мерафт чунин.

Яъне боз рӯзҳо мегузашт.

Лек овозае ҳамчу тағироте ба ин зиндагии гӯё яқмаромшудаи бетағир ворид гардид, ки он вобастагӣ дошт ба фарзандони мӯйсафед. Овозае, ки ун фарзандон баъди аз таъмингари худашон, яъне падари ҳезумкашашон маҳрум мондан, акнун ба қароре омадаанд, ки охирин нишонаи ин падари ҳезумкаши худро, яъне хонаву дари варо фурӯхта, пули онро гирифта, аз деха бираванд...

Ҳабари ба фурӯш мондани ҳавлии мӯйсафед барои дигарон шояд таъсир накард, онҳо чунин шуданашро хело боз пешакӣ гӯё медонистанд, аз ин рӯ ғайримуқарап наметофт овозаи нав барояшон, вале барои бачаяки танҳомонда ин овоза аз чӣ бошад саҳт расид ва нооромии варо фузун кард ва акнун шабҳо дар манзили собиқаи санглоҳу хокрези падару модари худ, ҳатто ёзида, осуда шуда наметавонист ва пуритиробу ноором лаблаби тезобу рудоб қадам мезад ва пасу пеш мерафт ва пасу пеш. Зоро вай мефаҳмид, ки пули аз фурӯши ин ҳавлий ба дастомадаро фарзандони нашъаманди мӯйсафеди ҳезумкаш ба айшу нӯши минбаъдаи худ ҳарҷ карданианд, яъне ҷойи дигар бурда, ба айшу нӯш сарф карданианд, ҷойи дигар, ки касе онҳоро нашиносад ва ҳарфи пандомез ҳам зада натавонад ва таъна ҳам накунад барои марги падарашон, ки дар он яқин ин фарзандон низ гунаҳкор будаанд; балки гунаҳкори асосӣ будаанд, яъне мӯйсафеди ҳезумкаш чун миёни новаи маргоб, рӯи дандонашах ду рӯз буду ин ҳатто бегонагонро бетараф намонда, сӯяш кашид, вале қатори бегонагон писару духтари худи вай набуданд ва ин сабру таҳаммули падарони муйсафедро ба охир расонд ва ў яқин кард, ки дигар намеарзад баргаштан назди чунин фарзандони ноҳалаф ва намеарзад дигар нозу нуз ва ифлосиҳои онҳоро бардоштан ва намеарзад барои ҳалосии худ, -ки идомаи хизмат бошад барои ин фарзандони ноҳалаф-ҷони чанд каси дигарро ва ҳатто ҷони як ҷавонро, ки ба тезобаи маргҳез даромадани буд, ба хатар гузорад ва аз ин



бехтараш, ки худи мӯйсафед ба маргоба фурӯ биравад ва назди фарзандони нохалаф барнагардад ва дигар дар хизмати минбаъдаи онҳо набошад. Ва бехтараш ва бехтараш, ки фурӯ биравад ба маргоба ва бигзор ин охирин норизой ва исёни вай бошад алайҳи фарзандони нохалафшудаи худаш. Бале чунин исёни кунад, ки ҳеч не, аз марги худ фарзандони карахту бераҳму бешафқаташро ҳушёр ва бедор созад ва як зарра ба зиндагӣ баргардонда тавонад. Бале охирин исёни мӯйсафед чунин буда...

Аммо ин исёни охирин ҳам фарзандони нохалафи ҳиссашон карахту мурдашударо ва ғуломи бангу наша шударо, маълум, ки бедору ҳушёр ва аз кардаҳои худ пушаймон нагардондааст. Ва фарзандон ба ҷойи он ки ба қадри падари худ, ҳеч не, баъди маргаш бирасанд, ҳатто охирин нишонаи мӯйсафедро дар деҳа, яъне хонаву дари варо ба фурӯш мондаанд ва фурухтанианд, аммо на барои он, ки ба хотири мӯйсафед санги хотира ва ё мақбарае бунёд кунанд ва қабри варо обод созанд, балки фурухтанианд барои он, ки пули онро гирифта, ба ҷойи дигар, ки онҳоро нашиносанд ва барои фочиаи падарашон таъна назананд ва ё барои ин қаҷ нанигаранд, бурда, ба айшу нӯши минбаъда сарф карданианд ва сарф карданианд...

Аз рӯи овозае, ки чанд рӯз пас ба гӯши бача расид, ҳаридор ҳам пайдо шуда буд барои ҳавлии мӯйсафед. Ва он ҳаридор бояд рӯзи дигар пул оварда, ба писару духтари мӯйсафед дода, ҳавлиро соҳиб мешуд ва писару духтари мӯйсафед пули ба дастомадаро гирифта, рафтани буданд барои айшу нӯши дигар ва ба ҷойҳои дигари дури дури дур...

Бачаяки лаби соҳил, ки ба бехобӣ ва ё ба қасалии хаёлӣ гирифтор гардида буд, мӯйи дар оташ афтода барин ба худ мепечид ва ноайён дуд мекард. Ва чӣ хеле, ки вай аз марги падару модараш сӯхта буд, ҳоло аз чӣ бошад, ҳамин сон месӯҳт барои он, ки писару духтари мӯйсафеди ҳезумкаш ҳавлии ҳезумкашро фурухта ва пули онро гирифта, ба ҷойҳои дур бурда, ба айшу ишрати минбаъдаи худ сарф карданианд... Ба айшу ишрати минбаъдаи худ...

Ана боз рӯзҳо гузашта ва овозаи дигар фитода буд, ки маҳз рӯзи дигар ҳавлии мӯйсафед бояд ба фурӯш равад ва пули онро рӯзи дигар писару духтари мӯйсафеди ҳезумкаш аз ҳаридор гирифта, аз ин ҷо рафтани бошанд. Яъне охирин нишони мӯйсафед-хонаву дари варо ҳам ба корҳои ношоями худ сарф карданианд фарзандони нохалаф. Фарзандоне, ки як сабаби марги мӯйсафед шуда, балки боиси асосии марги мӯйсафед шуда. Яъне мӯйсафед дигар намехост аз тезоба ва маргоба ба сӯи фарзандони нохалаф ва бешараф ва бешафқатшудаи худ баргардад...

...Вале рӯзи дигар нарасида, ҳавливу дари мӯйсафед оташ гирифт. Оташ гирифт шабона, балки дар дили шаб оташ гирифта буд. Ва чунон ногаҳон оташ гирифта буд, ки ҳамаро моту ҳайрон ва гаранг мононда буд.

Мардум то даме, ки ба худ омада, сатилу қӯза бардошта, аз дарё об кашибонда, ба оташ заданд, ки оташ ҳавливу дару равзанаҳоро битамом

фаро гирифта, сўзонда буд. Субҳидам чойи ҳавлӣ ғайри хокистар дигар чизе намонда буд... Бале чунин шуда буд ногаҳон ва ногаҳон.

Баъзе мегуфтанд, ки рӯҳи мӯйсафед ғазаб карда, ин ҳавливу хонаро оташ занонда, яъне оҳи сўзони мӯйсафед ҳамаро хокистар карда.


Ва дар оташ писару духтари мӯйсафед ҳам гӯё месӯхтаанд, гар бо тасодуф худро берун кашида наметавонистаанд.

Вале баъди берун кашидани худ аз хонаву дари оташгирифта, ногаҳ ҳис кардаанд, ки либоси худашон ҳам алланга дорад, яъне оташ гирифтааст ва барои алланга дар либоси худ часпидаро фурӯ нишондан, онҳо худро ба рудоб андохтаанд, вале сари кайфи нашамандӣ ва сари мастиӣ аз ин обе, ки барои оташи худро нишондан худро фиканда будаанд, баромада натавониста, яъне соз дасту по зада ва шино карда натавониста, он ҷо нопадид шудаанд, балки яқинтараш гӯё дasti касе, ё қувваи ғайбие онҳоро ба миёнтари рудоб кашида, ба тезоб андохта ва он ҷо кушонда ва нест кунонда... Нест кунонда...

Ва баъзеи дигар мегуфтанд, ки он кушандай ғайбӣ набуда, дастони бачаяки бедорхобу хаёлзада буда, ки онҳоро чунин карда ва миёнтари рудоб кашида. Яъне «гар сархур будаам, бояд сари касонеро бихӯрам, ки ҳӯрдан лозим, на ин ки сари касонеро, ки бояд бизиҳанд ва зиндагиро идома бидиҳанд. Агар сархӯр бошам!...»

... Вале баъзеи дигар мегуфтанд, ки ин дasti ғайбӣ дasti падари худи писару духтари бангзада буда, яъне дasti ҳезумкаши пир буда, ки бо онҳо чунин карда; яъне мӯйсафед муқаддам дар тезоб намурда, балки об варо печонда ба поёндасташ андохта, балки хело ва хело дур бурда, яъне аз зодгоҳаш тамоман дур бурда ва дур бурда, пасон ба соҳил андохта. Ва қадом як деҳотии деҳаи дуре мӯйсафеди ҳезумкашро дарёфта, сӯи хонадонаш кашида ва чун донистааст, ки вай мурда неву ҳанӯз зиндааст-чунон ки писараки сағиршуда баъди обҳез зинда монда буда-мӯйсафеди ҳезумкашро доруву даво ва табобат карда, ба по хезондааст. Ва мӯйсафеди зинدامонда ва қувватёфта, ниҳоят рӯзе ҷониби ҳавлиаш роҳ гирифта, гумон мекардааст, ки баъди ун ҳама бенишон шудани тулонии худаш писару духтараш аз рафтору кардаҳошон пушаймон гардида, аз бангӯ чакидаву нашъа даст кашида ва дигар ба айшу нӯши беҳосил машғул нестанд ва аз фанои падари худ дареғу афсус меҳӯранд ва гар падарро ногаҳон зиндаву ба ҳавливу дари худ воридшуда бубинанд, пеши пойи вай мефитанд ва тавбаву тазарро мекунанд ва урзу маънӣ пеш меоранд барои рафторҳои ношоями пеш кардаи худ ва ваъдаву қавл медиҳанд, ки минбаъд паҳлӯи падар даромада, бо тарзи дигар зиндагиро идома медиҳанд... Вале...

Вале мӯйсафед ин бор ҳам умедҳои худро барбодрафта дарёфта, яъне шабона, ки ба ҳавлии худ расида буда, фарзандонашро боз дар айшу нӯш дарёфта, фаҳмидааст, ки писару духтараш ҳавлии бо сад азоб соҳтаву дар муддати чандин солҳо бунёдкардаи варо фурӯхта, пули аз ҳисоби ин



бадастомадаро низ ба айшу нүши минбаъдаи худ ва дар чойҳои дигар сарф карданианд, аз ин боис ҳезумкаши билкул ранцида ва бештар ба шӯромада ҳавливу дари худро оташ занонда ва аз дех бебозгашт рафтани шуда ва дар соҳили санглоху хокбези рудхона бачаи танҳои бекасро дида, ҳамроҳи худ бурдааст, ки аз ин ҷо дур ва дур, варо парастор шуда ва тарбия карда ва ҷурму ҳатои дар тарбияни писару духтари ноҳалафи худ содиршударо дар тарбияни бачаи танҳои сағир ва бекас ислоҳ намояд. Ислоҳ намояд ва бачаро сазовори номи одамӣ ва сазовори зиндагӣ ба воя расонад. Тарбия карда, ба воя расонад сазовори номи зиндагӣ ва сазовори номи одамӣ...

Бача ҳам, дар ҳақиқат мисли писару духтари мӯйсафед, баъди оташсӯзи ҳавлии ҳезумкаш дигар ба назар намерасид ва ғайб зада буд. Чунон ғайб зада буд, ки гӯё буду гӯё набуд...

Ва ҳавливу дари мӯйсафед ҳам намонда буд, чунон ки ҳавливу дари падару модари бачаяк кайҳо набуданд. Яқинтараш аз ҳавлии падару модари бача гар санглоху хокрез монда бошад, аз ҳавливу дари мӯйсафед хокистару деворҳои нимгаштаи оташсухта ва дудзада монда буданд.

Ва ҳамин тавр шуда буд ва ҳамин тавр шуда.

Ва ҳамин хел овозаҳо буду овозаҳо гардиш дошт ҳоло ва гардиш дошт дар забони мардумон...

Ва бачаяк ғайб зада буд баъди ун сухтори ҳавлии мӯйсафед ва писару духтари мӯйсафед ҳам ғайб зада буданд бенишон.


Ва ҳамин тавр шуда буд ва ҳамин тавр.

...Ва ҳарорати ҳаво низ муттассил-муттассил паст рафта ва пирихи қуллаҳо бо гузашти ҳафтаву ҳафтаҳо торафт ва торафт камтар об мешуданд ва камтар об мешуданд. Зоро анвори пастреви хуршеди поиз ба қуллаҳои осмонрас торафт камтар асар мекарданд ва торафт камтар асар мекарданд. Ва болои ин пириҳҳои қадима боз бо фаромади айёсу хунуки барфҳо мерехтанду мерехтанд. Ва пириҳҳои қадимаи қуллаҳои азимтарини кӯҳҳо то баҳорон ва гармшавии ҳаво боз ғафстар мешуданд ва ғафстар.

Хуллас ҳама чиз якранг мешуд баробари паст рафтани ҳарорати ҳаво. Ва ҳама чиз ором мегирифт баробари кам шудани оби рудбор ва баробари паст рафтани сатҳи об. Ҳатто андаруни тезоб низ шӯру исён кам монда, дандонаҳои коми он бештар ва айёntар метофт, чунон ки дандони коми ҷонварони пиршуда ва аз кормонда айёntар ва бештар ба назар мерасанд.

Ҳама чиз қарахту якранг мешуд, балки қарахту якранг шуда буд бо рехтани барф ва фаромадани хунуки, чунон қарахту якранг шуда буд, ки гӯё ҳаргиз ранги дигар ва ҳолати дигар надошта ва гӯё ҳаргиз рангу ҳолати дигар намегирифта...

Фақат бозомади гармо боис мешуда, ки оби рудхона фузуда ва туғёни он боло гирифта бошад. Фақат бозомади гармои навбатӣ ва гармои навбатӣ...




Вале то ун айём вақти зиёд ва зиёди басо зиёде дар пеш буда ва дар
пеш буда... Вақти зиёди басо зиёде дар пеш буда ва дар пеш буда...

Сардӣ ва яхбандӣ шиддат мегирифту шиддат ва чунон тасаввур пайдо
мегашт, ки ғайри караҳтӣ ва якрангӣ ва барфу барфистон чизи дигар ва
дигар ин ҷо набуда ва буданаш ҳам ва шуданаш ҳам имкон надошта ва
имкон надорад минбаъд низ...

Барф мерехту мерехту мерехт. Ва мерехт....

Ва сармо шиддат мегирифту шиддат...

Ва яхбандӣ низ дар ҳоли фузун буд... Яхбандие, ки гӯё охир надошт
ҳаргиз ва ҳаргиз...





ТФД "Истикбол"

